

49006 - Эътикоф дуруст нест, магар дар се масцид

савол

Ман ҳадисеро шунидам, ки эътикоф ба ҷуз дар масцидулҳаром, масциди Набавӣ ва масциди Ақсо дуруст нест. Оё ин ҳадис саҳех аст?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал:

Ҳадисе, ки саволдиҳанда ба он ишора кардааст, онро Байҳақӣ (4/315) аз Ҳузайфа ривоят намудааст, ки ў ба Абдуллоҳ ибни Масъуд (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) гуфт: Ман аз назди баъзе мардумон гузар кардам, ки дар байни хонаи шумо ва хонаи Абу муусо (яъне, дар масцид) ба эътикоф нишастаанд. Ман медонам, ки расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Эътикоф дуруст нест, магар дар се масцид: Масцидулҳаром ...**». Абдуллоҳ ибни Масъуд гуфт: Шояд ту фаромӯш кардай ва онҳо ҳифз намудаанд ва шояд ту хато кардай ва онҳо дуруст кардаанд.

Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Силсилату-л-аҳодиси-с-саҳиҳа" (2876) саҳех донистааст.

Дуввум:

Аммо оиди ҳукми ин масъала (донишмандон ихтилоф кардаанд), ҷумҳури донишмандон бар ин назаранд, шарт нест, ки эътикоф дар яке аз се масцидҳо (масцидулҳаром, масциди Набавӣ ва масциди Ақсо) анҷом дода шавад. Бар ин сухани ҳуд ояти зеринро далел кардаанд, ки Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ . { البقرة/187}

«Ва дар ҳоле, ки дар масцидҳо ба эътикоф нишаста бошед, бо ҳамсаронатон ҳамбистар нашавед». (Сураи Бақара: 187).

Лафзи "масцидҳо" дар ин оят ом буда, тамоми масцидҳоро дарбар мегирад. Ба ҷуз ин ки бар нодуруст будани эътикоф дар масциде далел ворид шуда бошад, ба монанди масциде ки дар онҷо намози ҷамоат баргузор намешавад, агар эътикофнишин аз ҷумлаи шахсоне бошад, ки бар ў намози ҷамоат воҷиб аст. Лутфан ба саволи рақами (48985) нигаред.

Имом Бухорӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) ба истидоли умуми ин оят ишора намуда, фармудааст:

Боби эътикоф дар даҳаи охир ва эътикоф нишастан дар ҳамаи масцидҳо, зоро Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُّونَ . } البقرة/187 .

«Ва дар ҳоле, ки дар масцидҳо ба эътикоф нишаста бошед, бо ҳамсаронатон ҳамбистар нашавед. Ин марзҳои Аллоҳ аст, пас ба онҷо наздик нашавед. Аллоҳ ҳамчунин оёти худро барои мардум равshan месозад, бошад, ки парҳезкор шаванд». (Сураи Бақара: 187).

Поёни сухан.

Ҳанӯз ҳам мусулмонон эътикофро дар масцидҳои кишварҳояшон идома медиҳанд, тавре ки Таҳовӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) онро дар китоби "Мушкилу-л-осор" (4/205) зикр кардааст.

Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ таъоло бар ў бод) оиди ҳукми эътикоф дар масцидҳои сегона: масцидулҳаром, масциди Набавӣ ва масциди Ақсо пурсида шуд. Аллоҳ бароятон подоши некӯ диҳад.

Дар ҷавоб фармуд:

Эътикоф дар ғайри масцидҳои сегона, масцидулҳаром, масциди Набавӣ ва масциди Ақсо дар вақташ машрӯъ буда, маҳсуси масцидҳои сегона намебошад. Балки дар он се масцид ва инчунин дар дигар масцидҳо низ анҷом дода мешавад. Ин дидгоҳи имомони мусулмонон, имомони мазҳабҳое ки мардум онро пайравӣ мекунанд, ба монанди Имом Аҳмад, Молик, Шофей, Абуҳанифа ва дигарон (раҳмати Аллоҳ бар онон бод) мебошад, зоро Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ . { البقرة/187 } .

«Ва дар ҳоле, ки дар масцидҳо ба эътикоф нишаста бошед, бо ҳамсаронатон ҳамбистар нашавед. Ин марзҳои Аллоҳ аст, пас ба онҳо наздик нашавед. Аллоҳ ҳамчунин оёти худро барои мардум равshan месозад, бошад, ки парҳезкор шаванд». (Сураи Бақара: 187).

Лафзи "масцидҳо" (дар ин оят) ом буда, тамоми масцидҳои гӯшаву канори заминро дарбар мегирад. Ин ҷумла дар охири оятҳои рӯза омадааст, ки ҳукми он тамоми умматро дар ҳама гӯшаву канори дунё дарбар мегирад. Ин хитоб ба тамоми шахсоне аст, ки ба рӯза амр шудаанд. Аз ин рӯ, ин ҳукмҳо бо ояти зерин хотима мейбанд:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ . { البقرة/187 } .

«Ин марзҳои Аллоҳ аст, пас ба онҳо наздик нашавед. Аллоҳ ҳамчунин оёти худро барои мардум равshan месозад, бошад, ки парҳезкор шаванд». (Сураи Бақара: 187).

Аз эҳтимол хеле дур аст, ки Аллоҳ умматро бо қалимоте хитоб кунад, ки фақат төъдоди ками онҳоро дарбар гирад. Аммо оиди ҳадиси Ҳузайфа ибни Ямон (Аллоҳ аз ў хушнуд бод): **«Эътикоф дуруст нест, магар дар се масцид».** Агар ин ҳадис аз айбҳо эмин монад, ин ба маънои нафии камол аст. Яъне комилтарин эътикоф эътикофест, ки дар ин масцидҳои сегона анҷом дода шавад. Ин ба хотири мақоми арҷманд ва бартарии онҳо нисбат ба дигар масцидҳо мебошад. Чунин ибораҳо (дар ҳадисҳо) зиёданд. Яъне гоҳо манзур аз нафии нафии камол мебошад, на нафии

ҳақиқат ва ё нафий дурусті. Масалан паёмбар (дуруду паёми Аллох бар ү бод) фармудааст: **«Ҳангоми омода будани хўрок намозе нест».** Ва ба монанди он. Бешубҳа асос дар нафий нафий ҳақиқати шаръӣ ё ҳиссӣ аст. Аммо агар далеле бар хилофи он вучуд дошта бошад, пас бояд он далелро гирифт. Ҳамонтавре ки дар ҳадиси Ҳузайфа омадааст. Ин дар ҳоле, ки ҳадис аз камбузиҳо холӣ бошад. Аллоҳ донотар аст. Поёни сухан.

"Фатово-с-сиём" (саҳ 493).

Шайх Ибни Боз (раҳмати Аллоҳ таъоло бар ү бод) пурсида шуд: Ҳадиси **«Эътикоф дуруст нест, магар дар се масцид»** то чӣ андоза саҳех аст? Агар ҳадис саҳех бошад, оё ин феълан маънои онро дорад, ки эътикоф танҳо дар се масцид дуруст аст?

Дар ҷавоб фармуд:

Эътикоф дар ғайри масцидҳои сегона дуруст аст, ҷуз ин ки дар масциде, ки ба эътикоф менишинад, шарт аст, ки дар онҷо намози ҷамоат баргузор шавад. Агар дар он ҷо намози ҷамоат баргузор нашавад, эътикоф дар он масцид дуруст нест. Аммо агар назр карда бошад, ки дар масцидҳои сегона ба эътикоф менишинад, пас дар ин ҳолат ба хотири вафо ба назри худ бояд дар он ҷо ба эътикоф бинишад. Поёни сухан.

"Мачмӯу фатово"-и Ибни Боз (15/444).